

ҚАРОРИ

чаласаи Шӯрои диссертациони 6D.KOA-001 назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 20 майи соли 2022

ш. Душанбе

Баъд аз шунидану муҳокима намудани диссертатсияи Муродова Нигина Сулаймоновна дар мавзӯи «Масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: хусусиятҳои асосӣ, шаклҳои амалишавӣ ва натиҷаҳои он» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ (роҳбари илмӣ: доктори илмҳои сиёсӣ, профессор Зокиров Гулмаҳмад Нозимович), инчунин баъди шунидани тақризи муассисаи пешбар – Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ; тақризи ва баромадҳои муқарризони расмӣ – доктори илмҳои сиёсӣ, дотсент Акмалова М.А., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Холиқзода А. Ғ. ва доктори илмҳои таърих Олимов М.А.; баромади муқарризони ғайрирасмӣ - доктори илмҳои таърих Расулиён Қ.Р., доктори илмҳои сотсиология, профессор Шоисматуллоев Ш., доктори илмҳои фалсафа Маҳмадизода Н.Д., доктори илмҳои сиёсӣ Каримов Ш.Т., инчунин дар асоси натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ ва хулосаи қабулкардаи Шӯро оид ба диссертатсияи Муродова Нигина Сулаймоновна дар бораи асоснок будан, навоарӣ доштан, муҳимият ва хулосаҳои диссертатсия; инчунин оид ба натиҷаи корҳои илмии чопшуда Шӯрои диссертациони 6D.KOA-001

ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Муродова Нигина Сулаймоновна дар мавзӯи «Масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: хусусиятҳои асосӣ, шаклҳои амалишавӣ ва натиҷаҳои он» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ ба талаботи пешниҳоднамудаи Комиссияи олии аттестациони назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба диссертатсияҳои докторӣ мувофиқи бандҳои 32 ва 34-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ доништа шавад.

2. Корҳои илмии чопнамудаи диссертант, ки натиҷаҳои асосии диссертатсия дар онҳо инъикос гардидааст, мувофиқ доништа шаванд.

3. Муродова Нигина Сулаймоновна ба дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ сазовор доништа шавад.

4. Барои додани дипломи доктори илмҳои сиёсӣ ба Муродова Нигина Сулаймоновна аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост карда шавад.

Хоҷишмандам нафароне, ки ба ин қарори Шӯрои диссертатсионӣ тарафдоранд, мавқеи худро муайян намоянд. Тарафдор – 12. Муқобил - нест. Бетараф - нест. Қарор яқдилона қабул шуд.

Иҷозат фармоед диссертантро барои бомуваффақият ҳимоя кардани кори диссертатсионӣ табрик намоям ва ҳамзамон ба аъзои Шӯрои диссертатсионӣ барои кори самаранок миннатдорӣ баён кунам. Бо ҳамин ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ пушида эълон карда мешавад.

Муовини раиси

Шӯрои диссертатсионӣ,

доктори илмҳои фалсафа



[Handwritten signature]

Ҷононов С.

И.в. котиби илмӣ

Шӯрои диссертатсионӣ,

доктори илмҳои таърих

[Handwritten signature]

Акрамӣ З.И.